

**ҚАРОРИ  
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

аз «30» майи соли 2015, №361

ш. Душанбе

**«Дар бораи Тартиби амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми  
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо мақсади танзими расмиёти амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Тартиби амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ иҷрои талаботи Тартиби мазкурро таъмин намоянд.

Раиси  
Ҳукумати Ҷумҳурии  
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 30 майи соли 2015,  
№361 тасдиқ шудааст

## **ТАРТИБИ**

**амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти иҷроияи  
ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

### **1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

1. Тартиби амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд -Тартиб) мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардида, расмиёти назорати хизматиро дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд.

2. Назорати хизматӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд- назорати хизматӣ) маҷмӯи тадбирҳои мукаммале мебошад, ки қонуният, самаранокӣ ва мақсаднокӣ дар фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таъмин менамояд ва тавассути он мақоми иҷроияи болоии ҳокимияти давлатӣ нисбат ба мақоми иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ функсияҳои назоратиро анҷом медиҳад.

3. Назорати хизматӣ низоми мушоҳида, санҷиши фаъолияти мақомоти поёнии ҳокимияти давлатӣ, воҳидҳои тобеъ ва мансабдорони онҳо, қисми таркибии идоракунии давлатӣ ва яке аз функсияҳои асосии амалӣ гардонидани салоҳияти идоракунӣ мебошад.

4. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии болоии ҳокимияти давлатӣ маҳсуб меёбанд, ки мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақим ё тавассути воҳиди сохтори ваколатдоркардашуда дар мақомоти иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ таъмини назорати иҷроӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва самаранокии фаъолияти сохторҳои нақшаи идоракунӣ ва ташкилоту муассисаҳои низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро (минбаъд- мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ) амалӣ менамоянд.

5. Тартиби мазкур нисбат ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот татбиқ намегардад.

6. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ санҷишқоеро, ки ба салоҳияти мақомоти прокуратура, ҳифзи ҳуқуқ, назорати давлатии молиявӣ, андоз, ҳифзи сирри давлатӣ мансубанд,

инчунин дар соҳаҳое, ки тибқи қонунгузорӣ тартиби дигар пешбинӣ шудааст, намегузаронанд. Дар сурати зарурат ё бо пешниҳоди мақомоти зикршуда мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ метавонанд дар ин самт мусоидат намоянд.

7. Роҳбарони мақомоти анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ назорати хизматиرو дар мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ таъмин мекунанд, банақшаگیرӣ ва ташкили кори мақоми давлатиро мутобиқи қонунгузорӣ амалӣ менамоянд ва барои натиҷабахшии он масъул мебошанд.

8. Мақсад, вазифаҳо ва расмиёти назорати хизматӣ, ки дар Тартиби мазкур пешбинӣ шудаанд, пеш аз ҳама ба ташаккули ҳамкориҳои мутақобилаи мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ бо мақомоти давлатии болоӣ, дар навбати худ мақомоти давлатии болоӣ бо Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти назорати хизматӣ равона карда шуда, дар маҷмӯъ ба болоравии сифат ва самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ мусоидат менамоянд.

## **2. ПРИНЦИПҲОИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ**

9. Назорати хизматӣ ба принципҳои зерин асос меёбад:

-қонуният (волоияти Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон);

-ҳисоботдиҳии дақиқ;

-баробарии ҳама дар назди қонун;

-шаффофият ва ошкорбаёнӣ дар назорати хизматӣ, ба истиснои маҳдудиятҳои пешбиниамудаи қонунгузорӣ;

-риояи манфиатҳои ҷамъиятӣ (оммавӣ);

-банақшаگیرӣ ва муназзамии назорат;

-риояи одоб;

-мустақилият;

-ҳолисӣ ва беғаразӣ.

## **3. МАҚСАДИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ**

10. Мақсади назорати хизматӣ аз инҳо иборат мебошад:

- дастрас намудани иттилооти дуруст ва воқеӣ дар бораи ҳолати татбиқи қонуният, интизом, самаранокии фаъолият, огоҳонидани саривақтии роҳбарон аз вазъи ҷойдошта, ошкор намудани камбудихо дар фаъолияти кормандон ва ба ҷавобгарӣ кашидани кормандони масъул бинобар иҷро накардани вазифаҳои хизматӣ;

-ҳифз ва истифодаи самараноки захираҳои меҳнатӣ, моликият, иқтисодии мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ;

-мутобиқсозии саривақтии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ ба тағйироти дохиливу берунии ба рушди иқтисодиву иҷтимоӣ алоқаманд;

-таъмини фаъолияти самараноки мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ, ҳамчунин устуворӣ ва рушди онҳо;

-таъмини босифати иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуҷжатгузорӣ, ки барои роҳбарии бомуваффақият ва қабули қарорҳои босамари идоракунӣ мусоидат мекунад;

-истифодаи оқилона ва сарфакоронаи ҳамаи захираҳои мавҷуда;

-риояи талаботи қоидаҳои тартиботи дохилӣ, вазифаҳои хизматӣ, дастурамалҳои мансабӣ, одоби хизматӣ, иҷрои нақшаҳои корӣ, супоришҳои роҳбарият;

-муқоисаи ҳолати воқеии кор бо вазифа ва функцияҳои муайяншуда.

#### **4. ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ**

11. Вазифаҳои асосии назорати хизматӣ инҳоро мебошанд:

-амалӣ намудани назорати доимии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ;

-ташкилу гузаронидани санҷиши фаъолият мутобиқи нақша ва муқаррарот;

-андешидани чораҳои муқарраргардидаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дигар меъёрҳои соҳаи дахлдор, бартараф намудани камбудии ошкоргардида;

-таъмини амнияти иқтисодӣ, озуқаворӣ, ҳифзи моликияти давлатӣ, муҳити зист.

12. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ мутобиқ ба вазифаҳои асосии дар банди 11 пешбинишуда:

-сиёсати давлатиро дар самти назорати хизматӣ дар соҳаи дахлдор амалӣ менамоянд;

-мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи дахлдор назорати хизматиро ташкил ва татбиқ менамоянд;

-назорати таъмини иҷрои дастуру нишондодҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии аз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар мақомоти давлатии дахлдор воридшударо анҷом медиҳанд;

-оид ба такмили тартиби гузаронидани назорати хизматӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таклиф пешниҳод менамоянд;

-дар доираи салоҳияти худ санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар соҳаи назорат таҳия ва тасдиқ менамоянд;

-санҷиши фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъро мегузаронанд, санади санҷишӣ тартиб медиҳанд;

-мониторинги самаранокии назорати хизматиро мегузаронанд;

-ҳамоҳангии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъро дар масъалаи назорати хизматӣ танзим менамоянд;

-аз рӯи натиҷаи назорати хизматӣ чораҳои муқаррарнамудаи қонунгузориро меандешанд;

-дар бораи тартиби гузаронидани назорати хизматӣ тавзеҳ медиҳанд;

-ба омӯзиши масъалаҳои назорати хизматӣ кормандони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ ва бо мувофиқа мутахассисони дигар мақомоти давлатиро ҷалб менамоянд;

-аз мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, дигар ҳуҷҷатҳои дахлдорро талаб мекунанд;

-аз шахсони мансабдори мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ тавзеҳот ва хулоса мегиранд.

13. Роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ барои татбиқи вазифаҳои назорати хизматӣ уҳдадоранд:

-ҳуҷҷат ва тавзеҳотро дар муҳлати на дертар аз се рӯзи корӣ пешниҳод намоянд, агар мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ муҳлати дигарро муқаррар накарда бошанд;

-барои гузаронидани санҷиш мусоидат намоянд;

-дар муҳлати муқарраршуда оид ба натиҷаи баррасии санади санҷишӣ, тадбирҳои андешида ҷиҳати ислоҳи камбудихо оид ба рафти иҷроӣ ҳуҷҷатҳои назоратӣ ба мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ гузориш пешниҳод намоянд.

14. Роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ барои татбиқи вазифаҳои назорати хизматӣ ҳуқуқ доранд:

-вақт ва муҳлати гузаронидани санҷиш, натиҷаҳои он, хулоса ва тавсияҳоро (агар онҳо мавҷуд бошанд) донанд;

-ба шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ, ки ҳуҷҷати дахлдорро барои гузаронидани санҷиш дастрас кунанд ва дар сурати беасос шуморидани муҳлати муайянгардидаи санҷиш, ба суд муроҷиат намоянд;

-ҷуброни зарарро, ки дар натиҷаи ҳаракатҳои ғайриқонунии шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ расонида шудааст, талаб намоянд;

-дар мавриди ҳаракатҳои ғайриқонунии шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқро огоҳ созанд.

## **5. ШАКЛҲОИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ ВА РАСМИӢТИ АМАЛӢ ГАРДИДАНИ ОН**

15. Назорати хизматӣ дар шаклҳои зерин анҷом дода мешавад:

-назорати умумии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ (иҷроӣ функсия ва вазифаҳо, ҳуҷҷатҳои назоратӣ, коргузорӣ);

-санҷиш бо тартиби муқарраргардида;

-мониторинги фаъолият.

16. Назорати хизматӣ дар шакли назорати умумии фаъолият ин ҳамоҳангсозии кори ҳаррӯзаи мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ, кор бо кадрҳои, пешниҳоди ҳисоботу гузоришҳо аз натиҷаи фаъолият, рафти иҷрои ҳуҷжатҳои назоратӣ дар давраҳои муайян ба мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ буда, санҷиш ва сафари хизматиरो ба маҳалли ҷойгиршавии мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ талаб намекунад.

17. Назорати хизматӣ дар шакли санҷиш дар асоси фармоиши (қарори) роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ гузаронида мешавад ва метавонад як ё якчанд масъаларо дар бар гирад.

18. Дар фармоиш (қарор) дар бораи гузаронидани санҷиш насаб, ном ва номи падар, мансаби шахсони барои гузаронидани санҷиш ваколатдор, номгуӣ мақомоти поёнӣ ва воҳиди тобеи дахлдор, мақсад, вазифа ва номгуӣ масъалаҳои санҷидашаванда, асосҳои ҳуқуқии гузаронидани санҷиш, санаи оғоз ва анҷоми он нишон дода мешаванд.

19. Фармоиш (қарор) дар бораи гузаронидани санҷиш ё нусхаи он ба мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеи дахлдори санҷидашаванда 5 рӯзи корӣ пеш аз оғози санҷиш расонда мешавад.

20. Муҳлати гузаронидани санҷиш бо дарназардошти ҳаҷми кор то 5 рӯзи корӣ дар доираи маблағҳои барои сафарҳои хизматӣ пешбинишуда муқаррар карда мешавад. Дар ҳолатҳои истисноӣ (ноҳияҳои дурдаст, номусоидии боду ҳаво, ҳаҷми масъалаҳои санҷидашаванда ва ғайра) роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ метавонанд муҳлати гузаронидани санҷишро бо асосноккунӣ ба муҳлати на зиёдтар аз 10 рӯзи корӣ муқаррар намоянд.

21. Назорати хизматӣ дар шакли санҷиш дар мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ мутобиқи нақша на зиёда аз як маротиба дар давоми ду сол гузаронида мешавад.

22. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин дар асоси муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, агар омӯзиши масъаларо дар ҷояш талаб кунад, метавонанд дар ҳолати зарурӣ бо риояи талаботи Тартиби мазкур санҷиши ғайринақшавӣ гузаронанд.

23. Муроҷиатҳое, ки ба талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон» мутобиқат намекунанд, наметавонанд асоси гузаронидани санҷиши ғайринақшавӣ гарданд.

24. Назорати хизматӣ дар шакли мониторинги фаъолият соле як маротиба, дар ҳолатҳои зарурат мумкин аст ду маротиба, бо мақсади муайян намудани дараҷаи пешравии фаъолияти соҳа, ҷараёни иҷрои функцияҳо, ҳолати кор бо кадрҳои, мушкилоти ҷойдошта дар мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ гузаронида шавад.

25. Мониторинги фаъолият дар асоси пурсишномаи мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ бе ташкили сафарҳои хизматӣ ба маҳал аз ҷониби худи мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ доир карда мешавад.

26. Натиҷаҳои мониторинги фаъолият дар охири сол барои таҳлил ва ҷамъбаст ба мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ пешниҳод мегардад.

## **6. ВАЗИФА ВА ҲУҚУҚҲОИ ШАХСОНИ АНҶОМДИҲАНДАИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ**

27. Вазифаҳои шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ инҳо мебошанд:

-пешниҳоди гузориши хаттӣ ба роҳбарони мақомоти давлатии амаликунандаи назорати хизматӣ дар сурати доштани алоқаи хешутаборӣ бо роҳбари мақомоти поёнӣ ё воҳиди тобеъ, ки фаъолияти он мавриди санҷиш қарор дода мешавад, бевосита ё бавосита манфиатдор будан ба натиҷаи санҷиш ва худдорӣ намудан аз иштирок дар санҷиш;

-таҳияи нақшаи гузаронидани санҷиш баъди қабули фармоиш (қарор) дар бораи баргузорию он;

-сабт кардан дар дафтари бақайдгирӣ дар хусуси оғози санҷиш ва анҷоми он тибқи тартиби муқарраргардида;

-риоя намудани талаботи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-гузаронидани санҷиши ҳолисона, беғаразона ва ҳамаҷониба;

-риоя намудани талаботи Кодекси одоби хизматчию давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳ надодан ба ҳолатҳои бархурди манфиатҳо;

-паҳн накардани маълумоте, ки дар натиҷаи санҷиш дастрас шудааст;

-бо кормандони мақомоти таҳти санҷиш қарордошта танҳо он масъалаҳоеро муҳокима намояд, ки ба санҷиш муносибати мустақим доранд.

28. Шахсоне, ки барои санҷиш аз ҷониби мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ вазифадор шудаанд, ҳуқуқ доранд:

-бе мамониат ба биноҳои хизматӣ ва дигар биноҳои мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеи санҷидашаванда ворид гарданд;

-ҳолати риояи қонунгузорию дар фаъолияти соҳаи дахлдор санҷанд;

-аз шахсони мансабдори мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ ҳуҷҷатҳои заруриро талаб намоянд, бо нусхаҳои аслии онҳо шинос шаванд, онҳоро нусхабардорӣ кунанд, бо шахсони масъул оид ба татбиқи қонунгузорию суҳбат доир намоянд ё аз онҳо баёнот гиранд;

-ба мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ дар бораи рафъи камбудии ҷойдошта ва дар бораи манъ намудани амалҳои хилофи қонунгузорӣ тавсия ва дастур диҳанд;

-мутобиқи қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурии ошкоршуда протокол тартиб диҳанд.

29. Санҷишгарон ҳуқуқи баррасӣ ва санҷидани масъалаҳои ба салоҳияташон марбутнабударо надоранд.

30. Аз рӯи натиҷаҳои санҷиш на дертар аз як ҳафта санади санҷишӣ тартиб дода шуда, ба он санҷишгар (санҷишгарон) имзо мегузорад. Ба санади санҷишӣ мумкин аст ҳуҷҷатҳои дахлдор замима карда шаванд.

31. Санади санҷишӣ бо мактуби ҳамроҳии роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ ба мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ барои андешидани чораҳо ва ислоҳи камбудии ошкоршуда фиристода мешавад.

32. Дар сурати бо санади санҷишӣ норозӣ ё қисман норозӣ будани роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ ба санади санҷишӣ эродҳои хаттии онҳо ба роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ пешниҳод карда мешаванд.

33. Эродҳои пешниҳодшуда ҳатман мавриди баррасии ҳатмӣ қарор дода шуда, дар ҳолати асоснок будани онҳо ба санади санҷишӣ тағйирот ворид карда мешавад.

34. Талабот нисбат ба санади санҷишӣ:

-нишон додани мақсад, асос ва санаи гузаронидани санҷиш;

-пешбинӣ намудани масъалаҳои мавриди санҷиш қарордодашуда;

-нишон додани далелҳои риоя нашудани қонунгузорӣ, камбудии ошкоргардида дар фаъолияти соҳа;

-нишон додани мушкилот дар фаъолияти соҳа, пешниҳоди роҳҳои ҳалли онҳо;

-манзури пешниҳодҳои мушаххас оид ба бартараф намудани камбудии;

-пешниҳоди тавсияҳо дар бораи муқаррар намудани ҷазои интизомӣ ба масъулоне, ки ба камбудии роҳ додаанд;

-манзури пешниҳод дар бораи бекор кардан ё тағйир додани қарорҳои (фармоишҳои) хилофи қонунгузорӣ қабул шуда;

-истифода набурдани маълумоте, ки бо ҳуҷҷатҳои асоснок карда нашудааст;

-худдорӣ намудан аз истифодаи далелҳои беасос, такроран нишон додани камбудии якхела дар матни санад.

35. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ бо мақсади ислоҳи камбудии ошкоргардида, ба роҳ мондани фаъолияти самараноки соҳа, иҷрои саривақтӣ ва босифати қонунгузори соҳавӣ, хизмати давлатӣ, кор бо кадрҳои, ҳуҷҷатҳои назоратӣ, пеш бурдани коргузорӣ дар доираи салоҳияташон ҳуқуқ доранд:



-мувофиқан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур намоянд;

-ба роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ, ки салоҳияти ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани онҳоро доранд, тибқи қонунгузори мӯҳозоти интизомӣ муқаррар намоянд;

-дастурҳои методи дахлдорро таҳия ва барои иҷро ирсол намоянд.

## **7.МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ**

36. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизмати дар муҳлатҳои пешбинишуда ва моҳи январӣ ҳар сол дар бораи баррасӣ, натиҷагирӣ маводҳои назоратӣ, санҷишҳои мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ, баргузори мониторинг, дигар тадбирҳои доиркардашон дар ин самт мувофиқан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи таҳлилий пешниҳод менамоянд.

37. Дар сурати аз тарафи роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ иҷро нагардидани талаботи Тартиби мазкур оид ба назорати умумии фаъолият, пешниҳоди ҳисоботу гузоришҳо аз натиҷаи рафти иҷрои ҳуҷҷатҳои назоратӣ дар давраҳои муайян, баррасӣ накардани санадҳои санҷишӣ мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизмати, роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизмати мувофиқан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мактуби расмӣ хабар медиҳанд.

38. Баҳасбас, ки дар рафти анҷом додани назорати хизмати ба миён меоянд, аз тарафи мақомоти болоӣ ва ё мақомоти судӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.